

**УДК 330
ББК 65.011.13**

**НБО РОГУН ВА РОҲҲОИ
ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ОБИЮ
ЭНЕРГЕТИКИИ ТОҶИКИСТОН** *Бойматов Алиҷон Азизович,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори
ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)*

**РОГУНСКАЯ ГЭС И ПУТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ТАДЖИКИСТАНА** *Байматов Алиджон Азизович,
д.э.н., профессор ТГУПБП
(Таджикистан, Худжанд)*

**ROGUN HEPS AND THE WAYS OF
UTILIZATION OF WATER-ENERGY
RESOURCES OF TAJIKISTAN** *Boymatov Alidjohn Azizovich, Dr. of
Economics, Professor of the TSULBP
(Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: alijon45@mail.ru*

Калидвоҷаҳо: захираҳои обио энергетикӣ, рушди минтақавӣ, иқтиидори обӣ, НБО-ҳои хурд, амнияти энергетикӣ, манбаъҳои таҷдиҷазири нерӯӣ, молҳои энергетикӣ, энергияи аз ҷиҳати экологӣ тоза, самарабахи гардонидани истеъмол, ҷамоат (ҳудуди ҳудидорашиаванди дехот)

Дар мақола масоили мубрами рушди минтақавӣ дар асоси истифодаи ҳамаҷонибаи захираҳои энергетикии обӣ баррасӣ карда шудаанд. Таваҷӯҳи асосӣ ба ҳамкории Тоҷикистон дар соҳаи энергетика ва истифодаи оқилюнаи захираҳои обӣ бо дигар кишиварҳо равона карда мешавад, ки ин самти стратегии ҳамгирои иқтисодиёт дар фазои пасошӯравӣ ва шарти пешакии шомил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Йиттифоқи иқтисодии Европиё маҳсуб мейбад. Таъминоти нокофӣ бо нерӯи барқ боиси афзудани шумораи муҳоҷирон ва ҳиссаи интиқоли пулии онҳо дар маҷмӯи маҳсулоти дохила (ММД) мегардад. Бо мақсади баланд карданни амнияти энергетикӣ татбиқи лоиҳаи ба охир расонидани соҳтмони нерӯгоҳи барқии обии Рогун (НБО), истифодаи афзалиятҳои НБО-ҳои хурд, инчунин истифодаи васеи манбаъҳои гайрианъанавии таҷдиҷазири энергия хеле зарур аст. Роҳҳои баланд карданни амнияти энергетикии минтақаи шимолӣ муайян карда шудаанд.

Ключевые слова: водно-энергетические ресурсы, региональное развитие, водный потенциал, малые ГЭС, энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии, энергетические товары, экологически чистая энергия, рационализация потребления, джамоат (самоуправляемая территория)

Рассмотрены актуальные вопросы регионального развития на основе всемерного использования водно-энергетических ресурсов. Особое внимание уделено сотрудничеству Таджикистана в области энергетики и рациональному использованию водных ресурсов совместно с другими странами, что является стратегическим направлением интеграции экономики на постсоветском пространстве и предпосылкой вступления Республики Таджикистан в Евразийский экономический союз. Недостаточное обеспечение электроэнергией становится причиной роста численности мигрантов и доли их

денежных переводов в ВВП. Для повышения энергетической безопасности крайне необходимо реализация проекта достройки Рогунской ГЭС, использование преимуществ малых ГЭС, а также широкое использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Определены пути повышения энергетической безопасности Северного региона.

Key words: water-energy resources, regional development, water potential, minor HEPsEs, energetic safety, resumed sources of power, energetic goods, ecologically pure energy, rationalization of consumption, *djamоat* (self-governed area)

The article dwells on actual issues of regional development designed on the premise of ubiquitous utilization of water-energy resources. Special attention is paid to cooperation of Tajikistan in the field of energetics and rational utilization of water resources jointly with other countries; the enterprise in question being a strategic direction of integration of economy in post-Soviet space and a prerequisite of Tajikistan Republic entrance into the Eurasian economy union. Non-adequate provision with electric power accounts for a growth of the number of migrants and the share of their monetary transfers in GDP. For an elevation of energy safety it is extremely necessary to implement the project beset with a final termination of Rogun HEPS construction, to utilize the advantages of minor HEPsEs and to use widely non-traditional resumed sources of power. The ways of energy security elevation in the Northern region have been determined.

Чумхурии Тоҷикистон аз рӯи миқдори заҳираҳои барқии обӣ ҷои якумро дар Осиёи Марказӣ, дуюмро дар ИДМ баъди Русия ва ҳаштумро дар ҷаҳон ишғол менамояд. Таъминкунандаҳои асосии об пиряҳҳо мебошанд. Яке аз қалонтарин силсилапиряҳҳои дунё Помир буда, дар он ҷо 1085 адад пириҳ бо масоҳати умумии 8041 км мураббаъ ба қайд гирифта шудааст. Масоҳати 22 кӯл 625 км мураббаъро ташкил медиҳад, масоҳати сатҳи обии онҳо 1005 км мураббаъ (тақрибан 1%-и ҳудуди чумхурӣ) мебошад. Дарёҳои асосӣ: Сирдарё, Амударё, Вахш, Зарафшон. Асоси энергетикаро НБО-ҳои зерин ташкил медиҳанд: Варзоб, Қайроққум, Сарбанд, Головная, Норак, Бойғозӣ, Санѓтӯда ва Рогун.

Дар байнӣ давлатҳои Осиёи Марказӣ Чумхурии Тоҷикистон¹ заҳираҳои коғии табии-иқтисодиро дорост, ки истифодаи пурра ва оқилонаи онҳо рушди босуръати иқтисодиёти миллиро таъмин менамояд.

Арзёбии мавҷудияти заҳираҳои аввалии энергетикӣ (сӯзишвории маъданӣ органикӣ, сӯзишвории минералӣ (конҳои уран) ва иқтидори гидроэнергетикӣ) дар давлатҳои Осиёи Марказӣ нишон медиҳад, ки минтақа заҳираҳои қалони аввалии энергетикӣ дорад, вале онҳо нобаробар тақсим карда шудаанд. Миқдори аз ҳама

¹ Чумхурии Тоҷикистон дар қисми ҷанубу шарқии Осиёи Марказӣ воқеъ буда, масоҳати умумии он 142,6 ҳазор км мураббаъро ташкил медиҳад. Пойтаҳт – ш. Душанбе. Ҳудуди Тоҷикистон дар ғарб ва шимол бо чумхуриҳои Ӯзбекистон (910 км), Қирғизистон (630 км), дар ҷануб – бо Афғонистон (1030 км), дар шарқ – бо Ҳитой (430 км) ҳамсаҳад аст. Масофаи умумии сарҳадҳо 3000 км мебошад. Шумораи аҳолӣ 9,1 млн. нафар буда, аз онҳо дар деҳот 73,8% сукунат доранд. Тоҷикистон кишвари агарӣ-саноатӣ буда, ММД ба ҳар сари аҳолӣ 7200 сомонӣ рост меояд.

бештари захираҳои нафт ҳамчун захираи аввалияи энергетикӣ дар Қазоқистон, газ — дар Қазоқистон, Туркманистон ва Ўзбекистон мавҷуданд. Тоҷикистон ва Қирғизистон иқтидори бои гидроэнергетикӣ доранд, вале захираҳои сӯзишвории ангишту ҳидрогенӣ дар ин давлатҳо, инчунин гази табиӣ хеле каманд. Чунин нобаробарии тақсимоти захираҳо ва истифодаи онҳо дар оянда метавонад ҳамчун ҳавасмандии иловагӣ, барои пеш гузоштани масъалаи тезонидани суръати соҳтмони неругоҳҳои барқии обӣ ва муайян кардани мавқеи Тоҷикистон дар бозори умумии обио энергетики давлатҳои Осиёи Марказӣ, хидмат намояд. Ҳамин тарик, аз 481 млрд. киловатт/соат иқтидори гидроэнергетикии давлатҳои Осиёи Марказӣ 352 млрд. ё 73,2%-и захираҳои гидроэнергетикӣ ба Тоҷикистон рост меояд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки ҳамкории Тоҷикистон дар соҳаи энергетика ва истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ бо дигар давлатҳо самти стратегии ҳамгирии иқтисодиёт дар фазои пасошӯравӣ ва шарти пешакии шомил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Иттифоқи иқтисодии Евросиё мебошад. [2, с.9].

Аз соли 2000 инчониб Ҳукумати Тоҷикистон аҳамияти бештарро ба рушди гидроэнергетикаи кишвар зоҳир мекунад, зоро маҳз дар ин соҳа миқдори бештари захираҳои то ҳол истифоданашуда вуҷуд дорад. Файр аз ин, ба кор андохтани иқтидорҳои нави энергетикӣ дар кишвар заминаро барои ҳавасмандгардонии рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон эҷод мекунад ва ба беҳтар шудани тавозуни тиҷоратии кишвар мусоидат менамояд.


Вобаста ба ин, таваҷҷӯҳи асосӣ ба соҳтмон ва ба истифода додани НБО Санѓтӯда-1 бо ширкати сармояи Русия ва НБО Санѓтӯда-2 бо иштироки сармояи Эрон, ки аввалин иншоотҳои соҳтмонӣ дар ҳудуди давлатҳои пасошӯравӣ мебошанд, равона карда шудааст. Иқтидори лоиҳавии ҳар яке аз ин нерӯгоҳҳои барқии обӣ 670 МВт буда, имкон медиҳад, таъминоти субъектҳои ҳочагидорӣ бо захириҳои энергетикӣ баланд карда шуда, дар мавсими тобистон интиқоли то 1 млрд киловатт/соат нерӯи барқи арzon, ки истеъмолкунандагони он Ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Русия мебошанд, ба низоми умумии энергетики Иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ) таъмин карда шавад. Ба сифати бозорҳои имконпазири фурӯши нерӯи барқ ҳамчунин Афғонистон, Покистон ва Эрон арзёбӣ карда мешаванд.

Бояд қайд намуд, ки сатҳи истифодаи захириҳои энергетикӣ ҳоло дар Тоҷикистон 7% ва дар ва Қирғизистон 13%-ро ташкил медиҳад. Пас аз ба кор даровардани НБО Рогун сатҳи истифодаи захираҳои энергетикӣ дар соли 2024 ба 10,9 % ва соли 2030 13,1%- мерасад (ниг. ба нақш.1.).

Динамикаи истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар дар панҷ соли охир начандон афзудааст, он ҳамагӣ 1 млрд киловатт/соат мебошад. Ҳамзамон, дар минтаҳаҳои ҷанубӣ нерӯи барқ баризофа буда, дар манотики шимолӣ камчинии он мушоҳида мегардад. Бинобар ин, содирот ва воридоти нерӯи барқ дар асоси мубодилаи мол ба мол, ба миқдори 5,5—6 млрд киловатт/соат бо Ҷумҳурии Ўзбекистон амалӣ карда мешавад. Афзоиши ҳарсолаи сармоягузориҳо ба соҳаи энергетикӣ кам буда, аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо он тақрибан 25 млн. долл. ё 3%-ро аз маблағи умумии сармоягузорӣ ба иқтисодиёти миллӣ ташкил медиҳад.

Мавқеи муҳимро дар беҳтар намудани таъминот бо нерӯи барқ татбики лоиҳаи хотима додани соҳтмони НБО Рогун бо иқтидори 3600 МВт ва коркарди бисёрсолаи миёнаи нерӯи барқ ба миқдори 13 млрд. киловатт/соат ишғол менамояд.

Дараҷаи истифодаи қувваи барқии обӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон



Нақшаш 1. Сатҳи истифодаи заҳираҳои барқии обӣ дар ҶТ дар солҳои 2017-2030

Аксарияти мутахассисон чунин меандешанд, ки НБО Рогун — ин, аввалан, қаринаи бебоҳти истифодаи оқилонаи об ҳангоми соҳтмони обанборҳои бетонӣ дар қишварҳои поёноб ва истифодаи технологияҳои пешқадами обёри, аз ҷумла, технологияни қатрагӣ мебошад. Сониян, ин манбаи «сабз», яъне нерӯи аз ҷиҳати экологӣ тозаест, ки ҳам арzon ва ҳам барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти на фақат шаҳрвандони Тоҷикистон ва таъмини некӯаҳволии онҳо, балки давлатҳои ҳамсоя, ба монанди Афғонистон ва Покистон кофӣ мебошад. Солисан, НБО Рогун ҳалли маҷмӯавии муаммост, ки шарти пешакиро барои рушди ҳамгироӣ ба соҳаи мураккабтари муносибатҳои байнидавлатӣ, ба монанди танзими умумии речроҳои обио энергетикии обанборҳои Сирдарё ва Амуударё бо иштироки Русия ва Қазоқистон, инчунин таъмини мувозинати манфиатҳои ҳамаи қишварҳои Осиёи Марказӣ таъмин менамояд. Ва ниҳоят, НБО Рогун ба истифодаи самарабаҳши иқтидори гидроэнергетикӣ ва ташкил додани механизми маблағгузории байнидавлатии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар доираи ташаккули фазои ягонаи иқтисодӣ дар ҳудуди ҷомеаи иқтисодии Евроосиё мусоидат ҳоҳад кард. Дар ин ҷода Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати оғози кори агрегати аввали нерӯгоҳи барқи обии “Рогун” қайд намуданд, ки ““Рогун” манбаи нури ҳар як хонадон, гармии қалби ҳар як фарди Ватан, сарчашмаи иқболу сарбаландии мардуми тоҷик, кафолати рушди босуботи Тоҷикистон ва нуфузу обрӯи давлати соҳибихтиёри тоҷикон мебошад” [1].

Ҳашамати НБО Рогун дар нуктаҳои зерин зохир мегардад:

- Истиқлолияти энергетикии мамлакатро таъмин менамояд.
- Ба рушди устувори дурнамои иқтисодию иҷтимоии мамлакат захира мегузорад.

Дар рафти соҳтмони НБО Рогун оид ба ташкил ва соҳтани иншоотҳои бузурги сарнавишт, инчунин усулҳои идора ва марказонидани манъбаҳои молиявӣ ва барои ҳалли масъалаҳои стратегӣ истифода намудани онҳотаҷрибаи хеле пурқимат андӯҳта шуд. Ҳамчунин дар раванди соҳтмони агрегати якуми НБО Рогун малакаи истифодаи оқилонаи якҷояи қадрҳои миллӣ ва мутахассисони хориҷиро ба даст оварда, ба он ноил гардидем, ки соҳтмони нерӯгоҳ ба ғояи миллӣ ва қувваи бузурги ҳаракат-

дихандай халқ табдил ёфт.

НБО Рогун ба мардуми мамлакат умеди объёрӣ намудани зиёда аз 300 ҳазор га заминҳои бекорхобида ва ба боғу токзорҳо табдили онҳоро дод, ки он ба рушди истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроқа дар мамлакат заминаи мустаҳкам мегузорад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи асосӣ ба соҳтмони НБО-ҳои хурд, бидуни рад кардани нақши иншоотҳои азими энергетикӣ равона карда мешавад. Тадқиқот нишон медиҳад, ки дар кишвар 541 адад дарёҳои кӯҳӣ мавҷуданд, ки истифодаи онҳо барои истеҳсоли 184,5 млрд кВт/с барки арzon имкон ҳоҳад дод. Афзалияти НБО-ҳои хурд дар он аст, ки мавҷудияти онҳо барои наздик кардани манбаъҳои нерӯӣ ба истеъмолкунандагон ва ба ин васила сарфа кардани маблағ барои соҳтмони ҳатҳои гаронарзиши интиқоли нерӯи барқ ва зеристгоҳҳои гуногуни тақсимкунанда шароит фароҳам меорад.

Холо дар кишвар 300 НБО-и хурд амал мекунад. Мутобиқи барномаи дарозмуддат барои давраи то соли 2020 дар вилояти Суғд соҳтмони боз 43 НБО-и хурд пешбинӣ шудааст.

Тоҷикистон сарзамини кӯҳистон буда, беш аз 60% дарёҳои дар миқёси Осиёи Марказӣ ҷориҷавандад аз кишвари мо сарҷашма мегиранд. Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 65,3%-и оби дарёҳои обанбори баҳри Араб ташаккул меёбанд, вале дар ҳудуди кишвар танҳо 11,3%-и он истифода бурда мешавад. Аз ҳамин лиҳоз, Тоҷикистон метавонад дар идораи захираҳои обии Осиёи Марказӣ пешсаф гардида, дар оянда давлатҳои ҳамсояро бо нерӯи барқ ва об таъмин намояд [7]. Бояд тазаккур дод, ки то соли 2025 истифодаи об дар давлатҳои рӯ ба тараққӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳои Осиёи Марказӣ ба он мансубанд, 1,5 маротиба меафзояд, дар давлатҳои аз ҷиҳати саноатӣ тараққикардаи дунё бошад, афзоиш дар ҳаҷми 18% пешбинӣ карда мешавад. Тибқи иттилои СММ, 1,8 млрд нафар дар давлатҳо ва минтаقاҳои камоб маскун ҳоҳанд гардид, аз се ду хиссаи аҳолии ҷаҳон бошад, зери таҳдиди беобӣ қарор ҳоҳанд гирифт.

Чунин вазъияти мураккаби ҷаҳониро ба инобат гирифта, Созмони Милали Муттаҳид ташаббуси Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро оид ба зълон кардани соли 2003 ҳамчун Соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005—2015 — даҳсолаи «Об барои ҳаёт», соли 2013-ро Соли ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об дастгирий намуд.

Таҳлили вазъияти солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуқӯъ пайваста дар бобати таъмини истеъмолкунандагон бо нерӯи барқ ҳамчун захираи муҳими истеҳсолот ва устувории фаъолияти ҳаётии одамон нишон медиҳад, ки номутаносибӣ байни талабот ва таклифот дар бозори молҳои энергетикии кишвар торафт таҳқим меёбад. Тамоюли барҷастаи зиёд будани талабот нисбат ба таклифот, хусусан дар бозори нерӯи барқ мушоҳида карда мешавад. Чунин тамоюл амнияти миллӣ, аниқтараш амнияти иқтисодии кишварро ҳалалдор месозад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амнияти энергетикӣ дар соҳтори амнияти иқтисодии кишвар мавқеи маҳсусро ишғол менамояд. Аз ин рӯ, амнияти энергетикӣ бояд ҳамчун таъминоти коғии эҳтиёҷоти аҳолӣ ва субъектҳои ҳоҷагидор бо захираҳои ҳудӣ ва дигар захираҳои зарурии энергетикӣ, ки шароити мусоидро барои рушди иқтисодиёт ва фаъолияти ҳаётии ҷомеа фароҳам меорад, муайян карда шавад. Дуруст муайян кардани он ба таҳия ва татбиқи сиёсати таъминкунандаи афзоиши истеҳсоли молҳо, баланд шудани сатҳи

шуғли аҳолӣ ва даромадҳои он, инчунин ба зиёд шудани имкониятҳои кишвар ва минтақаҳои он дар ҳалли муаммоҳои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва баланд намудани сатҳи маърифат, бартараф кардани таҳди迪 фалокатҳои экологӣ ва ҳоказо мусоидат хоҳад кард.

Аз рӯи моҳияти худ амнияти энергетикӣ таъмини мураттаби аҳолии минтақа бо захираҳои сӯзишворию энергетикӣ барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти он ва кори мӯътадили корхонаҳо мебошад. Агар инро чун асос қабул кунем, зарурати муайян кардани параметрҳои амнияти энергетикӣ, ба ном «ҳудуди интиҳои амният» ба миён меояд, ки баъди ҳудуди мазкур амнияти фаъолияти тамоми низоми иқтисодӣ зери таҳдид қарор мегирад [5, с.125]. Ҳангоми муайян кардани нишондиҳандаҳои миқдории амният ба қонеъ гардонидани эҳтиёҷот аз ҳисоби захираҳои худии энергетикӣ ё таҳвили он аз ҳориҷа, инчунин ба имконияти ташкили назорати натиҷабаҳши истеъмоли онҳо аҳамият зоҳир намудан лозим аст.

Истиқлолияти энергетикии минтақа ҳусусияти мутлақ надорад, зоро он аз омиљҳои бисёр вобаста мебошад. Ҳамин тавр, сатҳи истиқлолият баланд мешавад, агар дар истеъмоли умумии молҳои энергетикӣ ҳиссаи сарчашмаҳои худӣ зиёд гашта, соҳтори он пешрафта бошад, ҳамчунин дар он ҳиссаи нерӯи барқи аз манбаъҳои таҷдидпазир гирифта бештар бошад.

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳусусан барои минтақаи шимолии он, амнияти энергетикӣ масъалаи доғи рӯз мебошад. Сабаб дар он аст, ки низоми таъминоти газию энергетикӣ ва субъектҳои иқтисодии дар ҳудуди шимолии он воқеъбуда дар давраи шӯравӣ таъсис ёфта буд [4, с.7]. Баъди истиқлолиятро ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи таъминоти газию энергетикӣ муаммои байналмилалӣ гардида, захираҳои обӣ, соҳтмони иншоотҳои энергетикӣ ва гайра ба воситаи муҳими танзими муносибатҳои байнидавлатӣ ва амалигардонии сиёсати берунаи иқтисодӣ табдил ёфтааст. Бинобар ин, вайрон шудани низоми ягонаи шӯравии энергетикӣ ва истеҳсолоти нерӯталаб, ки ниҳоят ба камчинии саросари нерӯи барқ оварда расонид, сабаби асосии вазъияти баамаломада вобаста ба таъминоти энергетикии минтақаи шимолӣ ба ҳисоб меравад. Аз ҷониби аҳолӣ кам шудани ҳаҷми истифода яке аз аломатҳои бесамарии соҳтори истеъмолии нерӯи барқ маҳсуб меёбад. Вазни хоси истеъмоли нерӯи барқ дар саноат ва соҳтмон дар соли 2013 нисбат ба соли 2006 аз 46,2% то 38,9% кам шуд. Чунин тамоюл дар дигар соҳаҳо низ мушоҳида карда мешавад. Файр аз ин, масъалаи таъмин будан бо захираҳои энергетикиро муаммои талафоти нерӯи барқ дар ҳатти интиқол ба истеъмолкунандагон (то 15%) ба сабаби фарсадагии таҷҳизоти электрикӣ, аз он ҷумла трансформаторҳо, истгоҳҳои тақсимотӣ, ҳатҳои интиқоли барқ ва гайра, инчунин набудани базаи таъмир ва қадрҳои баландиҳтисос барои хизматрасонии шабакаи интиқоли нерӯи барқ ва дигар иншоотҳои инфрасоҳтори энергетикӣ мураккабтар мегардонад.

Барои ошкор намудани вазъи воқеӣ ҳолати таъминот бо нерӯи барқ дар панҷ ҷамоат (мақомоти худидоракуни мажаллии дехот)-и ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистони Шимолӣ таҳқиқ карда шуд. Муқоисаи натиҷаҳои тадқиқот нишон медиҳад, ки вазъияти кунунии марбурт ба таъмини нерӯи барқ ба талаботи рӯзафзуни ҳаёти муосир ҷавобгӯ нест. Қобили қайд аст, ки таваққуфҳои бисёрсоата дар таъмини нерӯи барқ дар ҳамаи панҷ ҷамоати таҳқиқшуда ба намудҳои фаъолияти ҳоҷагӣ, маърифатӣ ва дигар намудҳои муҳими фаъолияти одамон таъсири манғӣ расонида, ниҳоят,

тарзи ҳаёти иҷтимоию иқтисодии чомеаро ҳалалдор мекунад. Ин сабаби ноустуровии вазъият гардида, боиси аз байн рафтани эътимод одамон ба оянда ва дар ноҳияи кор, муҳочириати онҳо ба хориҷ мегардад.

Аз рӯи нишондодҳои гуногун, шумораи муҳочирони тоҷик дар Русия аз 850 ҳазор то 1,1 млн. нафарро ташкил медиҳад. Аз як тараф, афзоиши шумораи муҳочирон дар ин вазъият ба устуровии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар таъсири мусбат дорад, зеро ҳиссаи интиқолҳои пулии муҳочирон дар ММД дар се соли охир аз 48% то 53%-ро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳандай баландтарини байни давлатҳои дунё мебошад [6]. Интиқолҳои пулии муҳочирон фаъолияти ҳаётии аҳолии ҷамоатҳоро беҳтар намуда, аввалан ба афзоиши талаботи оилаҳои муҳочирон ба молҳои асосӣ, алалхусус ба техникаи маишӣ, масолеҳи соҳтмон ва дигар маҳсулоти истеъмолӣ мусоидат мекунад; дуюм, ба кам шудани шумораи аҳолии мувакқатан бекор сабаб шуда, ҳалли муаммои шуғли онҳоро тарикӣ таъсис додани ҷойҳои нави корӣ ва ҷалб кардани сармоягузориҳои иловагӣ як андоза сабук мегардонад; сеюм, ба мӯътадил шудани сарбории инфрасоҳтори иҷтимоӣ ва буҷети маҳаллӣ мусоидат менамояд.

Бо вучуди ин, аз тарафи дигар, зарурати боздоштани ин тамоюли манғӣ ва қабули ҷораҳои натиҷабаҳш дар сатҳҳои гуногуни мақомоти идоракунӣ ба мадди аввал мебарояд. Аз ин рӯ, дар оянда, ҷалби захираҳои меҳнатӣ ба соҳаи истифодаи иқтидори ҳудудии табии-иқтисодии чомеа ва ҷудо намудани қитъаҳои қӯҳӣ ва наздиқӯҳии замин барои истифода, дар навбати аввал ба оилаҳои ҷавон ба мақсад мувофиқ менамояд.

Ин тарзи ҳалли муаммо раванди муҳочиратро ба эътидол оварда, ба кам шудани сатҳи он мусоидат ҳоҳад кард.

Коршиносон чунин меҳисобанд, ки ворид намудани маҳдудиятҳои муқарраршуда зарари захираҳои энергетикии «сарфашударо» метавонад якчанд дараҷа зиёдтар намояд [3, с.27]. Дар баъзе ҳолатҳо ин метавонад ба асосҳои стратегии рушди чомеа ва саломатии аҳолӣ дар оянда таъсири манғӣ расонад. Муҳимтараш он аст, ки аҳолӣ барои истеҳсол, омодакунӣ, таҳвили молҳои энергетикӣ ва ҳангоми истифодаи онҳо дар ҳаёти маишӣ миқдори қалони меҳнат ва вактро сарф мекунад. Вазъияти нерӯи барқ ва таъминот бо дигар намудҳои молҳои энергетикӣ чомеаҳоро водор месозад, ки роҳҳои дигарро ҷустуҷӯ намоянд ва афзалиятҳоро дар истеҳсолот ва истифодаи захираҳои энергетикӣ муайян созанд.

Ҳалли муаммои афзалиятноки баланд кардани амнияти энергетикии ҷамоатҳо дар сатҳи ҳокимиюти марказӣ бо зиёд кардани истеҳсоли нерӯи барқ дар вилояти Суғд имконпазир аст. Дар ин бобат НБО-и Зарафшон, ки соҳтмони он бояд дар солҳои наздик оғоз гардад, мусоидат ҳоҳад кард. Ҳамчунин, дар сурати ба охир расидани соҳтмони НБО Рогун зиёдшавии интиқол аз ҷануби кишвар, инчунин дарёфти имкониятҳои фаъолияти тиҷоратӣ оид ба зиёд кардани ҳаҷми воридоти молҳои энергетикӣ аз давлатҳои ҳамсоя асоснок карда мешавад.

Дар ҷодаи таъмини амнияти энергетикӣ дар ҳуди ҷамоатҳо ва дар радифи соҳтмон ва баистифодадиҳии НБО-и хурд дар ҳудуди онҳо, ба ҷанбаҳои зерин таваҷҷӯҳ бояд кард:

- истифодаи васеи манбаъҳои гайрианъанавии таҷдидпазири энергия (офтоб, шамол, нерӯи геотермалӣ, нерӯи биомасса ва ғ.);
- самарабаҳш гардонидани истеъмоли нерӯи барқ ва дигар молҳои энергетикӣ;

— кам кардани талафот дар хатҳои шабакаи барқӣ (дуздӣ, истифодаи таҷҳизоти гайристандарии энергетикий ва ҳоказо).

Амнияти энергетикии чамоатҳо ва ҷомеаи одамон дар ҳудуди онҳо зиндагиу-нанда аз амнияти энергетикии кишвар марбут аст, зеро он низоми ягонаи энергетикий дошта, манбаъҳои захираҳои энергетикий ба давлат мутааллиқ мебошанд. Ба ақидаи мутахассисон, баъди хотима ёфтани соҳтмони НБО-и Зарафшон эҳтиёҷоти вилояти Суғд қонеъ гардонида ҳоҳад шуд, таносуби талабот ва таклифот дар бозори нерӯи барқ ба мувозинат ҳоҳад омад. Вале оё ин маъни онро дорад, ки эҳтиёҷоти ҳамаи ҷамоатҳо, ҳусусан ҷомеаҳои кӯҳистон, пурра қонеъ гардонида ҳоҳад шуд? Мо ҷунун мөхисобем, ки ҳангоми ҳаллу фасли ин масъала бояд ду нукта ба инобат гирифта шавад:

1. Бояд ҳаминро ба эътибор гирифт, ки дар шароити муносибатҳои бозорӣ молҳои энергетикий бо нарҳи бозорӣ ба қасе, ки қобилияти пардоҳти онҳоро дорад, фурӯҳта мешаванд. Бинобар ин, эҳтимол, нерӯи НБО-и Зарафшон агарчи дар ин ҷо воқеъ бошад ҳам, вале аз рӯи нарҳҳои имтиёзном ба марказҳои саноатии истеҳсолкунандаи маҳсулот ба фурӯш меравад.

2. Дар сурати зиёд шудани интиқоли нерӯи барқ аз манбаъҳои марказонидашуда соҳтори истеъмоли молҳои энергетикий дар ҷомеа қуллан тафйир меёбад, зеро онҳо ҳам арzon ва ҳам намуди қулайи молҳои энергетикий маҳсуб меёбанд.

Самтҳои асосии баланд қардани амнияти энергетики минтақаи шимолӣ ва ҷомеаи одамони дар ҳудуди он сукунатдошта инҳоанд:

- татбиқи технологияҳои сарфаҷӯи энергия дар истеҳсолот ва ҳаёти маишӣ;
- муайянсозӣ ва риояи саҳехи реҷаҳои интиқоли қувваи барқ ба муассисаҳои кӯдакон, мактабиён, тиббӣ ва дигар муассисаҳои муҳимтарине, ки гурӯҳҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазири аҳолиро хизматрасонӣ мекунанд;
- инкишиф додани бозор маҳаллии захираҳои энергетикий ва дастгирии соҳибкороне, ки бо истеҳсол, таҳвил ва фурӯши молҳои энергетикий машғуланд;
- таҳияи низоми шаффофи идоракунни захираҳои энергетикий ва қабули қарорҳое, ки дар адолати иҷтимоӣ ва дастгирии ҳамаҷониба асос меёбанд, аз ҷумла ҷуброни ҳарочоти таҳвил ва фурӯши дигар намудҳои сӯзишворӣ бо нарҳҳои имтиёзном дар сурати нокофӣ будани нерӯи барқ.

Пайнавишт:

1. Эмомалӣ Раҳмон [манбаи электронӣ]. <http://www.president.tj/node/18908> (санаси муроҷиат: 18.11.2018).
2. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России // Социально-политический журнал. – 1997. – № 5. – С. 2-14.
3. Ақрамов М. Я. Концепция управления местными ресурсами пяти джамоатов Согдийской области Республики Таджикистан. – Худжанд: Ношир, 2011. – 82с.
4. Деруян Г. М. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности Республики Армения // Конституционное правосудие. Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии. – 2003. – № 3 (21). – С. 6-8.
5. Илларионов А. Критерии экономической безопасности// Экономист. –М., 2003. -№4. - С. 123-134.

-
- 6. Курбанов С. Гендерный облик трудовой миграции в Республике Таджикистан. // Народная газета. 22.12.2013. № 57.
 - 7. Стивенсон, Струан. Зеленая экономика Таджикистана: проблемы и решения// Народная газета. 29.03.2013. № 15

Reference Literature:

- 1. Emomali Rakhmon. [Electronic resources] (<http://www.president.tj/node/18908> (Date of request: 18. 11. 2018).
- 2. Abalkin L. I. Economic Security of Russia // Social-political journal. 1997. N 5. - pp. 2-14
- 3. Akramov M. Ya. Conception of Management with Local Resources of five Djamoaats of Sughd Viloyat of Tajikistan Republic. – Khujand: Publisher, 2011. -p. 82
- 4. Deruyan G. M. Economic Safety in the System of National Security of the Armenian Republic // Constitutional Justice. Bulletin of the Conference of Constitutional Control Organs of the Countries with Young Democracy. 2003, N 3 (21). – pp. 6-8.
- 5. Illarionov A. Criteria of Economic Security. // Economist. -M., 2003, N 4. – PP. 123-134.
- 6. Kurbanov S. Gender Image of Labour Migration in Tajikistan Republic // Narodnaya Gazeta (People's Newspaper). 22. 12. 2013, N 57.
- 7. Stevenson, Struan. Green Economy of Tajikistan: Problems and Solutions. // People's Newspaper. 29. 03. 2013, N 15.